

24 апрел дар шаҳри Душанбе бо ҳузури намояндагони фирқаҳои асосии динии кишвар мулоқоти коршиносӣ баргузор шуд. Дар ин ҳамоиш омодагии онҳо ба кор дар шароити таҳдиди паҳншавии пандемияи коронавирус, COVID-19 дар Тоҷикистон баррасӣ гардид.

---

Дар мулоқоти коршиносӣ намояндаи Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди Ҳукумати Тоҷикистон ва раҳбарони се фирқаи калонтарини динии кишвар ҳузур доштанд.

Иштирокдорон таъкид намуданд, ки ҳарчанд расман ҳолати гирифторӣ ба коронавирус дар Тоҷикистон тасдиқ нашудааст (расман дар бораи сабти сироятёбӣ 30 апрел хабар дода шуд), аммо дар тамоми ташкилоту муассисаҳои динӣ чораҳои зарурӣ барои роҳ надодан ба паҳншавии ин бемории хатарноки ҳамагир ба роҳ монда шудааст.

Намояндагони фирқаҳои динӣ – имом-хатиби ноҳияи Ҳисор Афзалшоҳ Шарифзода, намояндаи калисои православии Русия дар Тоҷикистон роҳиб Василий Телехов, раҳбари миссияи калисои католикӣ дар Душанбе Педро Родригес, инчунин мутахассиси Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросим Муҳиддинҷон Тухтаҳоҷаев аз чораҳои гуфтанд, ки барои ҳифзи сиҳатии ибодаткунандаҳо роҳандозӣ шудааст.

Афзалшоҳ Шарифзода, имом-хатиби ноҳияи Ҳисор аснои суҳбат гуфт, феълан тамоми масоҷиди ноҳия баста аст ва ба мусалмонон тавсия шудааст, ки дар хонаҳои намоз бигзоранд.

Ба гуфтаи Шарифзода, қабл аз ин иқдом дар масоҷид тамоми чораҳои зарурии санитарӣ-гигиенӣ, ки аз ҷониби Хадамоти санитарӣ-эпидемиологӣ тавсия шудааст, анҷом мешуд.

«Бар иловаи амалҳои безаргардонӣ ва бо маҳлулҳои зиддиуфунӣ коркард намудани масоҷид, тамоми ходимони дин бо аҳолии қорҳои фаҳмондадихӣ гузаронданд, ки дар ҷараёни он аз хатари вируси нав, босуръат паҳн шудани он, хавфнок будани ҷамъшавии оммавии одамон ва чораҳои профилактикӣ гуфта шуд. Агар дар рӯзҳои аввал бештари одамон ба иттилое, ки тавассути ВАО паҳн мегардид, чандон аҳамият намедоданд, ҳоло бошад, аҳолии ба саломатии худ муносибати ҷиддӣ мекунад», - гуфт имом-хатиб.

Дар ҳоли ҳозир, тақрибан тамоми имом-хатибони масҷидҳои ноҳия телефонҳои

хушманд доранд, ки дар онҳо замимаҳо насб шудааст, инчунин дар шабакаҳои иҷтимоӣ гуруҳҳо таъсис шуда, тавассути он имомҳо бо аҳоли суҳбат ва маслиҳатҳо медиҳанд.

«Мо ба аҳоли тавассути шабакаҳои иҷтимоии Viber, WhatsApp, IMO маслиҳату машварат медиҳем. Дар сурати зарурат талош мекунем, ки ба фаъолияти онлайн бигзарем», - гуфт вай.

Роҳиб Василий Телехов низ дар бораи чораҳо ҷиҳати коҳиш додани хавфи паҳншавии коронавирӯс миёни ибодаткунандаҳои калисои православию русӣ суҳбат кард. Ба гуфтаи вай, ба ин нигоҳ накарда, ки дар Тоҷикистон карантин ҷорӣ нашудааст, онҳо ҳанӯз аз оғози пандемия тамоми тавсияҳоро ҷиҳати коҳиш додани хавфи сироятёбӣ иҷро намуданд, инчунин ба ибодаткунандаҳо, ба вижа афроди солманд тавсия доданд, ки ба калисо наоянд, балки дар хона ибодат кунанд.



Роҳиб Василий Телехов. Фото: CABAR.asia

«Имсол дар иди Пасха ба калисо нисбат ба солҳои пеш теъдоди ками одамон омаданд», - гуфт роҳиб.

Феълан, дари калисо барои ибодат баста аст. Инчунин тамоми чорабиниҳо ҷиҳати расонидани ёрии иҷтимоӣ ба ибодаткунандаҳо низ муваққатан манъ шудаанд.



Намояндаи калисои католикӣ дар Тоҷикистон Педро Родригес. Фото: CABAR.asia


Намояндаи калисои католикӣ дар Тоҷикистон Педро Родригес дар бораи чораҳое гуфт, ки дар маъбади католикии Душанбе роҳандозӣ шудаанд. Ба иттилои ӯ, ҳамаҷуз маъбад чанд маротиба бо маҳлули зиддиуфунӣ коркард мешавад.

«Ҳоло мо ба ибодаткунандаҳо тавсия медиҳем, ки аз хонаҳояшон ибодат кунанд», - афзуд Педро.

Намояндаи Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросим Муҳиддинҷон Тухтаҷаев дар бораи чораҳое суҳбат кард, ки дар кумита гирифта шудаанд. Аз ҷумла, ӯ гуфт, дар робита ба хавфи паҳншавии коронавирус Шӯрои уламои Маркази исломи Тоҷикистон аз 18 апрел анҷоми тамоми чорабиниҳои динӣ, намозҳои ҷамоат дар масҷидро манъ кард. Ин тасмим то муътадил шудани вазъ идома хоҳад кард.

Феълан, моҳи мубораки Рамазон аст ва мусалмонон рӯза медоранд. Бо қарори Шӯрои уламо анҷоми намозҳои ҷамоат, намози таровех, ифторҳо, инчунин идгардак манъ гардидааст.

Тамоми намояндагони фирқаҳои динӣ, иштирокдорони мулоқоти коршиносӣ изҳор доштанд, ки барои ҳарчӣ зудтар шифо ёфтани беморон ва маҳви ин маризии барои инсоният хатарнок дуо мекунанд.



If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing *Ctrl+Enter*.